



Брюссел, 4 юни соли 2015

Иттиҳоди Аврупо барои дастгирии барномаҳои минтақавӣ дар ҷанубу шарқи Африқо ва Уқёнуси Ҳинд зиёда аз 1,3 миллиард евро ҷудо мекунад

Имрӯз Вазири Иттиҳоди Аврупо оид ба масъалаҳои рушду ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷаноби Невен Мимитса созишномаро оиди маблағгузории нави минтақавӣ ҷиҳати ҳамкорӣ бо кишварҳои дар шарқу ҷануби Африқо ва Уқёнуси Ҳинд барои солҳои 2015-2020 имзо намудааст.

Бучаи ба номаш "Барномаи минтақавии нишонагузор" таҳти "Ҳазинаи 11уми рушди Аврупо" ба беш аз 1,3 миллиард евро баробар аст. Барномаи мазкурро инчунин дабириҳои кулл ва котибони иҷроияи 5 созмонҳои минтақавӣ, ки 29 кишвари африқоиро намояндагӣ мекунанд, ба имзо расониданд.

Вазир Мимитса гуфтанд: *"Ҳангоми ҳамкориямон бо Африқо созмонҳои минтақавӣ нақшаи хеле муҳим барои Иттиҳоди Аврупо мебозанд. Он далеле, ки маблағгузории мо ба кишварҳои дар ҷанубу шарқи Африқо ва Уқёнуси Ҳинд нисбат ба давраи гузаштаи маблағгузорӣ беш аз ду баробар зиёд гардидааст, дигар ҳоҷати ғайи надорад. Акнун мо метавонем ҳамкориямонро дар ин минтақа дар муҳимтарин соҳаҳои ба монанди таъмини сулҳу субот, ҳамгироии иқтисодӣ ва идоракунии захираҳои табиӣ тариқи барномаҳои гуногун амалӣ созем".*

"Барномаи минтақавии нишонагузорро" низ шахсони зайл ба имзо расониданд:

- Дабири кулли Бозори ягонаи кишварҳои шарқу ҷануби Африқо ҷаноби Синдисо Нгвения;
- Дабири кулли Ҷомеаи Африқои шарқӣ дуктур Ричард Сезибера;
- Котиби иҷроияи Созмони байнихукумати рушд ҷаноби Маҳбуб Муаллим;
- Дабири кулли Комиссияи оид ба Уқёнуси Ҳинд ҷаноби Жан Клод дел Эстрак;
- Котиби иҷроияи Ҷомеаи рушди кишварҳои Африқои ҷанубӣ дуктур Стергомена Лоуренс Тэкс.

Маблағузори барои минтақаи шарқу ҷануби Африқо ва Уқёнуси Ҳинд ба се самти асосӣ равона мешавад.

Қўмаки молиявӣ пеш аз ҳама ба таъмини сулҳу суботи минтақа, пешгирӣ ва мусолиҳаи низоъҳои мусаллаҳона, бартараф намудани таҳдидҳо ба тинҷию оромии ин минтақае, ки барои Аврупо ниҳоят аҳамияти калон дорад, равона мегардад. Ин ёрдам дигар талошҳои Иттиҳоди Аврупо ро илова намуда, ба баланд бардоштани устуворӣ ва бартараф кардани сабабҳои асосии муҳоҷират мусоидат хоҳад кард.

Сониян, қўмаки молиявии ИА ба ҳамгирии иқтисодии минтақа, ривочи савдо, равнақи бозори ягона, ҷалби сармоягузори ва беҳтар намудани иқтисодии истеҳсоли, аз ҷумла тариқи бунёди таҳкурсии инфрасохтори, мусоидат мекунад.

Билохира, маблағгузори ИА идоракунии оқилонаи захираҳои табииро дар сатҳи минтақавӣ дастгирӣ намуда, ба баланд бардоштани устувории минтақа ва ҳифзи гуногунии биологияш қўмак мерасонад.

Замина

"Ҳазинаи рушди Аврупо" ин механизми асосии қўмаки Иттиҳоди Аврупо ҷиҳати рушди ҳамкориҳо бо кишварҳои Африқо, Халиҷи Кариб ва ҷавзаи Уқёнуси Ором (АКО) буда, аз тарафи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо саҳмгузори ва маблағгузори карда мешавад. "Барномаи минтақавии нишонагузор" бошад, ин як қадами муҳим дар роҳи банақшагирии қўмаки Иттиҳоди Аврупо дар доираи "Ҳазинаи рушди Аврупо" буда, барномаҳои миллии нишонагузorro, ки бо ҳукуматҳои миллии кишварҳои АКО баста мешаванд, илова мекунад. Марҳилаи таёркунии ҳуҷҷатҳои мазкур бо ёрдами Иттиҳоди Аврупо дар ҳамкориҳои зич бо созмонҳои минтақавӣ мегузарад то барномаҳои тасдиқшаванда ба самтҳои афзалиятноки ҳуди кишварҳои ин минтақа мувофиқ бошанд.

Рӯзҳои рушди Аврупо

Маросими имзошавии созишномаи мазкур дар вақти Рӯзҳои рушди Аврупо дар шаҳри Брюссел ҷой дошт. Рӯзҳои рушди Аврупо ин як маъракаи пешқадами Аврупо баҳри рушди ҷаҳон ва ҳамкорӣ буда, барои ҳалли баъзе мушкилоти рӯзмарраи ҷаҳон 5 ҳазор нафарро ҷамъ мекунад.

Имсол Рӯзҳои рушди Аврупо дар арафаи рӯйдодҳои тақдирсоз, ки дар он қарорҳои муҳим барои ҳалли ояндаи сайёраи мо қабул мешаванд, баргузор мегардад. Ин рӯйдодҳо натиҷагирро аз "Ҳадафҳои рушди ҳазорсола" дар Конфронси маблағгузорию рушд дар моҳи июл, Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳидро дар моҳи сентябр ва ҳадафҳои навин барои мубориза алайҳи гармшавии иқлими ҷаҳон, ки шояд моҳи декабри соли ҷорӣ муайян карда шаванд, дар бар мегиранд.

Рӯзҳои рушди Аврупо таҳти шиори "Ҷаҳони мо, обрӯи мо, ояндаи мо" мегузарад ва дар мавзӯҳои асосии форуми Брюссел инъикос мегардад.

Маълумоти бештар инҷост

Сомонаи Мудирияти умумии Комиссияи Аврупо оид ба рушд ва ҳамкорӣ:

https://ec.europa.eu/europeaid/home_en

Сомонаи Вазири ИА ҷаноби Невен Мимитса:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en

Сомонаи Рӯзҳои рушди Аврупо: www.eudevdays.eu

Ишора ба ёддошт оиди шарикӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва Африқо:

[http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-15-4808_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4808_en.htm)

Тамос:

Александр Полак: [Alexandre Polack](mailto:Alexandre.Polack@ec.europa.eu) (+32 2 299 06 77)

Шарон Зарб: (+32 2 29 92256)

Мардум метавонад тариқи телефони **00 800 67 89 10 11** ё имейл [e-mail](mailto:eu-mail@ec.europa.eu)

мустақим бо Аврупо дар тамос бошанд.